

Ба Шӯрои диссертасионии 6D.KOA-050 дар  
назди Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон  
(734061, ш. Душанбе, Н. Қарабоев 63/3)

## Тақризи

**муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Раҳимова Мунзифа Анваровна дар  
мавзуи “Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокии функционалӣ аз  
растани лӯбиёғӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои  
техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва  
коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёғиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва  
ангурпарварӣ**

Дар асоси таҳлили диссертатсия, автореферат ва корҳои интишорӣ ба  
таҳқиқи Раҳимова Мунзифа Анваровна тақризи расмиро чунин пешниҳод  
менамоям:

**Мубарам будани мавзуи диссертатсия.** Маълум аст, ки нигаҳдорӣ ва  
мустаҳкам намудани саломатии одамон вазифаи муҳимтарини ҳар як давлати  
мутамаддин мебошад. Бинобар ин дар назди саноати ҳурокворӣ вазифа  
гузошта шудааст, ки истеҳсоли маҳсулоти функционалии озукавориро ташкил  
намояд, то ки онҳо на танҳо талаботи физиологии одамро вобаста ба  
фаъолияти ҷисмонӣ, синну сол, намуди фаъолият конеъ гардонанд. Ҳоло аз  
ҷиҳати илмӣ муқаррар карда шудааст, ки ҳурок бевосита ба саломатии инсон  
алоқаманд буда, солимии миллат ҳамагӣ 8-12% ба нигаҳдории тандурустӣ  
вобаста аст, ҳол он ки шароити иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла ҳурокворӣ 52-  
55% вазъи саломатиро муайян мекунад.

Ҳоло истеҳсоли озукаворӣ аз ҳисоби маҳсулоти серфунксиянок сол то сол  
вусъат меёбад. Бинобар ин, вазифаи асосии саноати ҳурокворӣ ҷустуҷӯи  
компонентҳои функционалӣ дар асоси ашёи ҳоми анъанавӣ ва ивазкунандай  
онҳо мебошад. Ин, дар навбати худ, ба тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсир расонида,  
барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ – таъмини амнияти  
озукаворӣ мусоидат мекунад ва дар оянда метавонад ҳамчун маҳсулоти  
садироти озука истифода шавад.

Лубиёи оддӣ (Phaseolus vulgaris), як намуди растани аз ҷинси лубиё, оилаи лубиёгӣ (Fabaceae), ки навъҳои зиёд дорад, метавонад ҳамчун манбаи компонентҳои функционалӣ истифода шавад. Зироати лубиё аз сафедаҳои пурарзиш бой буда, дорои нахи парҳезӣ ва маъданӣ мебошад. Дар муқоиса бо лубиё, аз хосиятҳои аллергии холӣ буда, барои мардуми тоҷик маҳсулоти мутобиқшуда аст.

Аз ин рӯ, омӯзиши коркарди технологияи концентрат аз лубиё ҳамчун маҳсулоти функционалӣ ва истифодаи он дар маҳсулоти ҳӯроки функционалӣ барои инсон фоиданок, ки маҳсулоти нонӣ боз ҳам ғанитар мегардад, яке аз масъалаҳои мубрам дар илми технологияи коркард ба ҳисоб меравад.

**Дараҷаи асоснокии мазмуни асосии илмӣ - амалии муҳтасари диссертатсия.** Аз тарафи Раҳимова М.А. истеҳсоли маҳсулоти функционалӣ бо истифодаи ашёи таркиби химиявиаш бо моддаҳои фоидаовар ғанӣ, ки лубиё мебошад ва дар шароити Ҷумҳурии мо дар ҳамаи маҳалҳо парваришшаванд аст, ҳамчу маҳсулоти хом барои истеҳсоли концентрати пешкашшаванд ба барои ҳалли муаммои норасогии ғизо ва таъмини афзоиши номгӯйи маҳсулот дар бозори дохила ва маҳсулоти содиротӣ ба дигар қишварҳои дуру наздик шуда метавонад омӯхта шудааст.

Диссертант нишон додааст, ки иловаи бамеъёри концентрати лубиё ба таркиби дастурамалии нони гандумин ба сифати маҳсулот таъсири манғӣ намерасонад. Маҳсулоти тайёр соҳиби натиҷаҳои хуб аз рӯи нишондиҳандаҳои органолептиկӣ ва физикий – химиявӣ гардида, бо баробари ин дорои арзиши биологӣ ва гизогии баланд шуданд. Маҳсулоти тайёр бо гуруҳи витаминҳо ва алалхусус бо сафеда ғанӣ гардид, ки чунин маҳсулотро бешубҳа ба вояи ғизогирии омма ва шахсони ниёзманди ин моддаи фаъоли биологӣ тавсия додан мумкин аст. Истифодаи чунин ашёҳо, ки таркиби химиявии бой ва хосиятҳои муолиҷавиро дорост, муҳиму саривақтист. Истеҳсоли ин гуна маҳсулотҳо барои таъмини саломатии аҳолӣ ва пешравии соҳаи саноати ҳӯрок, бахусус саноати нонӣ хеле мусоид мебошад.

**Саҳеҳӣ ва навгонии илмӣ, хулоса ва тавсияҳои амалӣ.** Навгонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ дар асоси омӯзишу таҳлили коркарди технологияи концентрат аз лӯбиёи Phaseolus vulgaris ҳамчун маҳсулоти функционалӣ ва истифодаи он дар маҳсулоти ҳӯроки функционалӣ ба амал өмаданд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, ки дорои навгонии илмӣ мебошанд, инҳоянд:

- бори аввал технологияи концентрати лӯбиё ба намуди хока коркард шуда барои истифода дар истехсоли маҳсулотҳои ҳӯрокии функционалӣ ба истехсолот пешкаш карда шудааст;
- дар асоси кори илмии иҷротаридан дастуралӣ ва нақшай технологияи истехсоли концентрат аз лӯбиё омода кардааст;
- технологияи нони гандумин бо иловаи концентрати лӯбиё коркард карда шудааст.

Муаллиф аз рӯи натиҷаҳои кор нишон додааст, ки арзиши нонҳои функционалӣ: а) бо иловаи ордҳои бо виатминҳо бойгардонидашуда – аз 4,5 то 10,5 сомонӣ вобаста аз вазни маҳсулот; б) бо иловаи донаҳои гуногун (мисол, кунҷид ва зғир, ки онҳо танҳо дар сатҳи маҳсулот дидо мешаванд) – аз 5,0 – 7,5 сомониро ташкил медиҳад. Ҳисоби нарҳи маҳсулот нишон дод, ки истехсоли нон бо иловаи концентрати лӯбиё аз нуктаи назари ҳам нарҳ ва ҳам арзиши ғизӣ самаранок мебошад.

Дар натиҷаи таҳлили бозор, ки ба воситаи пурсиши истеъмолкунандагон гузаронида шуд, нишон дод, ки дар шаҳри Хучанд 69% истеъмолкунандагон ба истифодаи маҳсулоти нави функционалӣ бо истифодаи концентрати лӯбиё майл дошта, нишондиҳандаҳои асосии молию иқтисодии тадқиқоти иҷро шуда манфиатнокии иқтисодии ҷориқунии технологияи коркардшударо ба фаъолияти истехсолот тасдиқ мекунад;

Раҳимова М. А. хулособарорӣ намуда, тасдиқ кардааст, ки иловаи концентрати лӯбиё барои беҳтар намудани хосиятҳои нони гандумин хизмат намуда, норасои сафеда ва дигар моддаҳои арзишнокро бартараф менамояд,

ба истеҳсолот маводи маҳаллий дастрас ва барои аҳолӣ маҳсулоти пурғизони фанигардонидашуда пешкаш карда мешавад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Тарзи истеҳсоли концентрат аз лӯбиёгӣ ба барномаи таълимии кории фанни технологияи концентратҳои хӯрока дохил карда шуда, барои таълими донишҷӯёни ихтисоси 1\_490101 – технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ашёи хоми ғизой истифода бурда шуданд.

Дастурамали истеҳсоли нон бо истифодаи концентрати лӯбиёгӣ коркардшуда, тарзи истеҳсоли концентрат бо нахустпатент (замимаи 1) тасдиқ карда шуда, таркиби онҳо дар ташхисгоҳҳои ҷумҳурий ва берун аз он муайян карда шуд (замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10) ва партияҳои таҷрибавии онҳо дар корхона истеҳсоли татбиқ карда шуданд.

**Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.** Диссертатсия ба Шинонномаи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурупарварӣ, ки бо карори Раёсати Комиссияи олии аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст мутобиқ аст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулоса ва пешниҳодҳо, феҳристи библиографӣ ва замимаҳо иборат буда, 41 ҷадвал, 21 расм, 8 диаграмма, 12 замима ва 166 саҳифаи матни компютериро ташкил медиҳад. Дар рисола 123 номгӯи адабиётӣ истифода карда шудааст.

Дар **муқаддима** мубрамияти мавзӯи тадқиқоти диссертационӣ ва сатҳи илмии омӯзиши он асоснок карда шуда, инчунин мақсаду вазифаҳо, объект ва методологияи тадқиқот оварда шуда, навгонии илмӣ ва аҳамияти диссертатсия муайян карда шудааст.

Дар **боби якум** – “Тадқиқоти илмӣ - иттилоотӣ. Дурнамои истифодаи лӯбиё дар саноати хӯрока” баррасии имконияти таъмин намудани аҳолӣ бо моддаҳои ғизоӣ, муаммои норасони сафеда ва роҳҳои ҳалли он, маҳсулотҳои функционалӣ дар шароити саноатикунонии кишвар, саҳми олимон дар самти

ба истеҳсолот маводи маҳаллий дастрас ва барои аҳолӣ маҳсулоти пургизои ғанигардонидашуда пешкаш карда мешавад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Тарзи истеҳсоли концентрат аз лӯбиёй ба барномаи таълимии кории фанни технологияи консентратҳои хӯрока дохил карда шуда, барои таълими донишҷӯёни ихтисоси 1\_490101 – технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ашёи хоми ғизой истифода бурда шуданд.

Дастурамали истеҳсоли нон бо истифодай концентрати лӯбиёй коркардшуда, тарзи истеҳсоли концентрат бо нахустпатент (замимаи 1) тасдик карда шуда, таркиби онҳо дар ташхисгоҳҳои ҷумҳурий ва берун аз он муайян карда шуд (замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10) ва партияҳои таҷрибавии онҳо дар корхона истеҳсоли татбик карда шуданд.

**Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.** Диссертатсия ба Шиносномаи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагихо, лӯбиёгихо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурупарварӣ, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдик шудааст мутобиқ аст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулоса ва пешниҳодҳо, феҳристи библиографӣ ва замимаҳо иборат буда, 41 ҷадвал, 21 расм, 8 диаграмма, 12 замима ва 166 саҳифаи матни компютериро ташкил медиҳад. Дар рисола 123 номгӯи адабиётӣ истифода карда шудааст.

Дар **муқаддима** мубрамияти мавзӯи тадқиқоти диссертационӣ ва сатҳи илмии омӯзиши он асоснок карда шуда, инчунин мақсаду вазифаҳо, объект ва методологияи тадқиқот оварда шуда, навгонии илмӣ ва аҳамияти диссертатсия муайян карда шудааст.

Дар **боби якум** – “Тадқиқоти илмӣ - иттилоотӣ. Дурнамои истифодай лӯбиё дар саноати хӯрока” баррасии имконияти таъмин намудани аҳолӣ бо моддаҳои ғизоӣ, муаммои норасони сафеда ва роҳҳои ҳалли он, маҳсулотҳои функционалӣ дар шароити саноатикунонии кишвар, саҳми олимон дар самти

истехсоли маҳсулотҳои фунқсионалӣ, истифодаи растани лӯбиё дар истехсоли концентрат ва маҳсулотҳои функционалиро дар бар гирифтааст.

**Боби дуюм** – “Объект, методология ва усулҳои тадқикот” ном дошта, дар он накшай гузаронидани тадқикот, объекти тадқикот ва усулҳои тадқикот баррасӣ шудаанд.

**Боби сеюм** – “Технологияи истехсоли маҳсулотҳои функционалӣ ва таҳлили сифати он” баррасии технологияи истехсоли маҳсулоти функционалӣ аз лӯбиё, арзиши физиологӣ ва биологии он, натиҷаҳои ташхиси таркиби химиявӣ, нишондиҳандаҳои органолептиկӣ ва физикий-химиявии сифати ашё ва маҳсулотҳои тайёр, амнияти озукавории концентрати истехсолшуда ва коркарди дастурамали маҳсулотҳои функционалиро дар бар гирифтааст.

Дар тадқикот намии ашё, давомнокии намкунӣ ва пухтани донаҳо, реҷаҳои сабзонидани донаҳои лӯбиё, реҷаҳои хушкунӣ ва майдакуни онҳо омӯхта шуда, натиҷаҳои кор нишон додааст, ки ҳангоми муддати 55 дақиқа ҷӯшонидан лӯбиё пурра обро ба худ ҷаббид ҳаҷми лубиё 1,5 маротиба қалон гардид. Таркиби макронутриентҳои лӯбиё дар ин раванд пухта мерасад. Ҳангоми истеъмол аз тарафи организм хеле осон ҳазм мегардад. Лӯбиёни пухташуда дар таҷҳизоти хушкунак (хушкунаки KENTON) таҳти ҳарорати 55 – 60°C дар муддати 8 соат хушк карда шуд. Баъди хушкунӣ майдакуни маҳсулот дар таҷҳизоти лаборатории донишкада майдакунаки “Perten” майда мегардад. Ҳангоми баҳогузорӣ 47% -и чошнигарон ба намунае, ки 55 дақиқа ҷӯшонида шуда буд, аз рӯйи нишондиҳандаҳои номбаршуда баҳои баландтар гузоштанд.

Ҳангоми тар кардани донаҳои лӯбиё ба миқдори 100 дона, андозаи якхелаи  $10,9\text{мм} \times 6,9\text{мм}$  дӯранд, гирифта шуда бо таносубияти гидромодулии  $\frac{1}{2}$  дар оби хунук (то 25°C) ба муддати 3 соат тар карда шудааст ва баъд бо усули бар кашидани вазн тағиیرёбӣ муайян карда намуда мебошад. Тадқикот нишон додаанд, ки баъди 3 соат тар кардан, массаи донаҳо ба ҳисоби миёна 1,93 маротиба, ва диаметраш то 2,1 маротиба афзуд.

Омӯзиши таркиби химиявии концентратҳои истехсолшуда тасдик намуданд, ки ҳангоми коркарди концентрат аз лӯбиё биофаъолкунии (сабзонидан) донаҳои лӯбиё самаранок буда, бо истифодаи чунин амалиёт микдори сафеда дар маҳсулот зиёд мегардад, зоро микдори он дар концентрат аз донаҳои сабзониданашуда 23,10%-ро ташкил дода, микдори сафеда дар концентрат аз донаҳои сабзониданашуда 24,24% натиҷа ба даст гирифта шуд.

Ҳангоми коркарди ин ашё концентрати лӯбиёе истехсол шуд, ки сифати он низ ба талаботҳо (ба сифати концентрати лӯбиё ҳуҷҷати меъёри мавҷуд набуда, сифати он бо талаботҳое, ки ба аналогҳои ин маҳсулот, дар ГОСТ 19327-84 оварда шудааст, муқоиса карда шуд) мувоғиқ мебошад

**Боби чорум** – “Самаранокии иқтисодии тадбиқи технологияи коркардшуда” ном дошта, дар он таҳлили бозори маҳсулотҳои ҳӯрока дар ҳусуси нон баррасӣ гардида, самаранокии иқтисодии истехсоли нон бо иловай концентрати лӯбиё ҳисоб карда шудааст.

Аз тарафи муаллиф пурсиши харидорони шаҳри Ҳучанд оид ба харидори намудани нонҳои функционалий ва алалхусус майли онҳо ба истехсоли маҳсулоти нав – нон бо иловай концентрати лӯбиё муайян карда шудааст. Мувоғики он 69% харидорон меҳоҳанд, ки чунин маҳсулоти функционалий дар фурӯш мавҷуд бошад. Таҳлили нарҳҳо дар бозор нишон додааст, ки арзиши нонҳои функционалий бо иловай ордҳои бо виатминҳо бойгардонидашуда – аз 4,5 то 10,5 сомонӣ вобаста аз вазни маҳсулот; б) бо иловай донаҳои гуногун (мисол, кунцид ва зағир, ки онҳо танҳо дар сатҳи маҳсулот дидар мешаванд) – аз 5,0 – 7,5 сомониро ташкил медиҳад. Ҳисоби нарҳи маҳсулот нишон дод, ки истехсоли нон бо иловай концентрати лӯбиё аз нуқтаи назари ҳам нарҳ ва ҳам арзиши ғизоӣ самаранок мебошад.

Дар натиҷаи ҳисоби нарҳи барориши нони қолибӣ бо вазни 500г бо ААИ барои намунаи назоратӣ 4,8 сомонӣ ва барои нон бо иловай концентрати лӯбиё 7,3 сомониро ташкил намудааст. Чунин афзоиши нарҳро бо назардошти мавҷудияти сафеда дар таркиби нони функционалий ноҷиз ҳисобидан мумкин аст. Бинобар ин қимматтаршавӣ аз ҳисоби хосиятҳои функционалии

маҳсулоти пешниҳодшаванда маъзур шуморида шуда, мувофиқи ГОСТ Р 52349-2005 “Маҳсулотҳои ҳӯрокай функционали” (“Продукты пищевые функциональные”) маҳсулотҳое, ки бо иловаи зироати лӯбиёданагӣ омода карда шудааст, ба гурӯҳи маҳсулотҳои бойкардашуда дохил намудан мумкин аст.

Дар хуносай диссертасияи худ Раҳимова Мунзиға Анваровна оид ба натиҷаҳои асосии тадқиқоти коркарди технологияи концентрат аз лӯбиё ҳамчун маҳсулоти функционали ва истифодаи он дар маҳсулоти ҳӯрокай функционали фикрронӣ кардааст.

Бо вучуди иҷрои корҳои таҳқиқотии назаррас дар матни диссертатсия ва автореферати диссертасия ба камбудию норасогихо роҳ дода шудааст, чунончи:

1. Лӯбиёи муқаррарӣ намуд ва навъҳои зиёдро дорад, дар диссертатсия мушаҳҳасан намуд ва навъи он нишон дода нашудааст;
2. Коркарди статистикии маълумотҳои бадастомада нишон дода нашудааст.
3. Дар диссертатсия мутаассифона истиноди адабиёт аз корҳои олимони мамлакатҳои дури хориҷикишвар оварда нашудааст;
4. Накшай каҷхаттаи калибрченқунии муайянкунии миқдори витамини С оварда нашудааст;
5. Муаллифи диссертатсия усулҳои муайян кардани таркиби витаминҳои  $B_1$  ва  $B_2$  –ро дар объектҳои тадқиқотӣ пешниҳод накардааст;
6. Аз тарафи муаллиф беҳтар мешуд, намудҳо ва миқдори аминокислотаҳо дар таркиби сафедаи объекти тадқиқотӣ муайян карда шавад;
7. Дар диссертатсия танҳо таркиби химиявии нон бо иловаи 20% концентрати лӯбиё ва нони назоратӣ нишон дода шуда, таркиби химиявии бокимонда намунаҳо (бо иловаи 10%, 30% ва 40%) оварда нашудааст.


Хато ва эродҳои номбаршуда ислоҳшаванда буда, ба сатҳи таҳқиқот таъсири манғӣ намерасонанд.

Нуктаҳои асосии диссертасия дар 12 кори илмии муаллиф, аз ҷумла 3 мақола дар мачаллаву нашрияҳои мансуб ба феҳристи мачаллаву нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, инчунин 1 нахустпатент ва 2 санади ҷорӣ намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар истеҳсолот гирифта шудааст. Ҳаҷми умумии интишорот оид ба мавзӯи диссертатсия 4,2 ҷузъи чопии шартиро ташкил медиҳад.

Корҳои нашршуда ва автореферат таркиби асосии диссертасияро инъикос мекунад. Дар умум, аз рӯи мазмун ва мундариҷаи илмӣ, услуби навиштани диссертатсия ва автореферат кори Раҳимова Мунзиға Анваровна мувоғиқи талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудааст.

**Хулоса.** Кори диссертационӣ дар мавзуи “Коркарди технологияи маҳсулоти ҳӯрокии функционалӣ аз растани лӯбииёғӣ” ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ко бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдик шудааст ба пурраги ҷавобгӯ буда, муаллифи диссертасия Раҳимова Мунзиға Анваровна барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбииёғиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурупарварӣ сазовор мебошад.

Доктори илмҳои биология, профессор,  
аъзо-корреспонденти АИТ, мудири озмоишигоҳи  
биохимия фотосинтези Институти ботаника,  
физиология ва генетикаи растани Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон

  
Абдуллоев А.

“ 27 “ октябри соли 2023

734063, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айни 299/2,  
Тел : (992 37) ) 225-80-83, Моб: 918 61 28 42, E-mail: abdumanon@mail.ru

Имзои Абдуллоев А.-ро тасдик мекунам

Инспектори қалони шуъбай қадрҳои  
Институти ботаника, физиология ва  
генетикаи растани АМИТ

